

«Тасдиқ мекунам»
Ректори Донишгоҳи давлатии молия
ва иқтисоди Тоҷикистон
н.и.и., дотсент Абдуалимзода Ҳ.А



2022 с.

ХУЛОСА

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Рисолаи диссертатсионӣ дар мавзӯи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» дар кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалӣ Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Содиқов Метархон Соқибекович 29 октябри соли 2010 рисолаи номзадӣ худро дар мавзӯи «Эффективность развития конкурентоспособных форм малого и среднего предпринимательства в Таджикистане» (на материалах сельскохозяйственных предприятий Горно-Бадахшанской автономной области) дар Шурои диссертатсионии 050.005.01 дар назди Институти иқтисодиёти хоҷагии халқи Академияи илмҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон (ҳоло Институти иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии рушди кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон) дифоъ намудааст.

Тибқи қарори Шурои олимони Донишгоҳи Давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон аз 27.01.2014, № 7/8.12 рисолаи докторӣ дар мавзӯи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» тасдиқ карда шудааст.

Диссертатсияи Содиқов М.С. дар мавзӯи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз рӯи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ дар ҷаласаи кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати

байналмилалӣ аз 5-феврали соли 2022, суратчаласаи №7 муҳокима гардид.

Дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи илмӣ дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» чунин хулосаҳо бароварда шуд.

Баҳодиҳии иҷроӣ диссертатсия. Рисолаи диссертатсионии Содиқов М.С. дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» дар шароити имруза рузмарра буда, дар сатҳи илмӣ навишта шуда, таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсия муайян намудани равандҳои ҳамгироии иқтисодӣ ва татбиқи манфиатҳои иқтисодии ҶТ дар заминаи густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ дар шароити муосир мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот.

1. таҳия ва асосноккунии модели нави ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ дар шароити муосир дар мисоли СҲШ;

2. ошкор намудани мавқеи СҲШ дар низоми муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ ва ҷудо кардани марҳилаҳои асосии ташаккул ва рушди ҳамгироии иқтисодии давлатҳои аъзои СҲШ;

3. муайян намудани манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи модели нави ҳамгироии иқтисодӣ;

4. асоснок намудани СҲШ ҳамчун механизми муҳимтарини танзими ҷаҳони бисёрқутбӣ ба воситаи, пеш аз ҳама ҳамкориҳои судманди созандагӣ;

5. таҳлили ҳамкориҳои тичоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои СҲШ ҳамчун кишвари таъсисдиҳандаи он;

6. муайян намудани имкониятҳои СҲШ ҳамчун модели нави ҳамгироии иқтисодӣ дар мубориза бар зидди таҳдидҳои глобалӣ;

7. ошкор намудани механизмҳои ҳамкориҳои сармоягузорӣ, транзитӣ-коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва тичоративу иқтисодии СҲШ;

8. таҳлил намудани ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Халқии Хитой ҳамчун давлати абаркудрати СҶШ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон;

9. муайян намудани манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҶШ.

Саҳми шахсии доктлаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳама марҳилаҳои татбиқи нақшаи тадқиқотии диссертсионӣ бо иштироки бевоситаи муаллиф, аз қабилӣ таҳияи мавзӯ, асоснокӣ ва аҳамияти он, ҳадаф ва вазифаҳои кор анҷом дода шуданд. Муаллиф дар таҳия ва апробатсияи самтҳои асосии тақмили ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҶШ, ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти оморӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва рушди устувори иқтисодӣ дар фазои СҶШ саҳм гузоштааст.

Этимоднокии натиҷаҳои диссертсионӣ бо гузаронидани таҷрибаҳо, дақиқии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводи тадқиқотӣ, коркарди оморӣ натиҷаҳои тадқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаи тадқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ карда шудаанд.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертсия аз асоснок кардани муқаррароти назариявӣ ва методологӣ оид ба рушди босамари муносибати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҶШ ва таҳияи чораҳои илмӣ ва амалӣ оид ба беҳтар намудани ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва созанда бо кишварҳои аъзои СҶШ иборат аст.

Натиҷаҳои асосие, ки унсурҳои навоари илмии тадқиқотро дарбар мегардад, аз инҳо иборатанд:

- дар асоси омузиши консепсияҳои мактабҳои мухталиф ва олимони ватаниву хориҷӣ оиди ташаккулёбии чараёнҳои ҳамгирии иқтисодӣ ақидаи ташаккулёбии модели нави ҳамгироӣ дар заминаи СҶШ ошкор мегардад. Назарияҳои гуногун оиди модели мазкур ҷабҳаҳои назариявӣ рушди ҳамгирии иқтисодии байналмилалӣ барои муайян намудани

нақш ва мақоми он дар рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва ташаккулёбии ҳамгироии иқтисодӣ имконият медиҳанд, ки самтҳои афзалиятнок ва мақсади асосии ҳамгироии иқтисодӣ дар таҳкими муносибатҳои мутақобилан судманд исбот гардад;

- навъҳои асосии ташаккул ва рушди ҳамгироии иқтисодии кишварҳои СҶШ дар асоси модели нави ҳамгироӣ дар шароити муосир муайян карда шудаанд, ки аз марҳилаҳои зерин иборатанд:

а) марҳилаи якум, назар бар шаклҳои классикии ҳамгироии минтақавӣ, пеш аз ҳама ба бунёди таъминоти инфрасохтори ҳамгироии давлатҳои СҶШ дар заминаи таъсис ва татбиқи лоиҳаҳои байналмилалӣ энергетикӣ ва нақлиётӣ асос меёбад;

б) марҳилаи дуюм, хусусиятҳои модели нави ҳамгироии давлатҳои СҶШ-ро дар асоси тавсеаи робитаҳои интегратсионии давлатҳое, ки ба бандарҳои байналмилалӣ дастрас нестанд, муайян мекунад (надоштани роҳ ба баҳр);

в) марҳилаи сеюм, ки ба тавсеаи робитаҳои тичоратӣ, иқтисодӣ, коммуникатсионӣ ва сармоягузори давлатҳои СҶШ асос ёфтааст, ташаккули шакли нави муносибатҳои аъсориро дар асоси ҳисоббаробаркунӣ байни давлатҳое, ки ба гурӯҳи ҳамгироӣ дохил мешаванд, ҳисоббаробаркуниҳо бо аъсори миллӣ бо таъсири бартарию яни чинӣ ва рубли русӣ дар назар дорад;

г) марҳилаи чорум ташаккули фазои ягонаи иқтисодиро ҳамчун ҳадафи дарозмуддати иттиҳодияҳои ҳамгироӣ дар доираи СҶШ дар бар мегирад.

- методологияи таҳқиқи рушди СҶШ дар заминаи модели нави ҳамгироии иқтисодӣ имкон медиҳад, ки манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабилӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ баромадан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он, таъмини амнияти энергетикӣ кишвар ва татбиқи имкониятҳои бартарию дошта дар истеҳсоли энергияи сабз дар минтақаи Осиёи Марказӣ;

-исбот шудааст, ки СҲШ ҳамчун як лоиҳаи ояндаи ҳамгирии иқтисодӣ метавонад ба вазъияти ҷаҳон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ таъсири мустақим расонад. Аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудааст, ки манфиатҳои кишварҳои СҲШ, аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имкониятҳои азими ҳамкориҳои мутақобилан судманд доранд, қодиранд ин созмонро ба яке аз механизмҳои муҳимтарини танзими ҷаҳони бисёрқутбӣ табдил диҳанд;

- бори аввал таҳлили маҷмӯии ҳамкориҳои тичоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои СҲШ ҳамчун таъсисдиҳандаи яке аз кишварҳои асосии ин созмон, ки манфиатҳои онҳо дар раванди ҳамгирии иқтисодӣ баргаришт доранд, гузаронида шуд. Дар ин замина самтҳои асосии тичорати мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ, аз он ҷумла тавсеаи ҳавзаи он аз ҳисоби қабули иштирокчиёни нав, муайян карда шуда, имконияти истифодаи лоиҳаҳои энергетикӣ ва инфрасохторӣ дар рушди ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои СҲШ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, инчунин истифодаи самараноки иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар исбот карда шуданд;

Имкониятҳои модели нави ҳамгирӣ дар мисоли СҲШ барои муқовимат ба хатарҳои глобалӣ ба мисли COVID-19 аз тарафи кишварҳои хурди узви гурӯҳи ҳамгирӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, ошкор карда мешаванд. Дар ин замина таъсири таҳдиди глобалӣ ба кишварҳои ҳавзаи СҲШ ошкор гардида, барои кам намудани зарартадбирҳои зиддибуҳронӣ бо таъҷиб ҳамкориҳои судманди молиявӣ иқтисодӣ ва муборизаи муштарак дар қаламрави СҲШ, асоснок карда шуд. Ошкор гардид, ки пешгирии таҳдидҳои глобалии муосир фақат дар асоси таҳкими рушди ҳамкориҳои судманди иқтисодии СҲШ имконпазир мебошад;

- рушди механизмҳои ҳамкориҳои сармоягузорӣ, транзитӣ-коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва тичоративу иқтисодии СҲШ ҳамчун

омили тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои аъзои он, аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон, муайян карда шуданд. Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки кишвари мо ҳамчун пули транзитӣ ва дорои иқтисодии васеи энергетикӣ дар ҳавзаи “Як камарбанд, як роҳ” ба воситаи рушди ҳамкориҳои судманд дар сохтан ва истифодаи роҳҳои байналмилалӣ, иқтисодҳои энергетикӣ, нуқтаҳои логистикӣ барои рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ хизмат мекунад. Инчунин манфиатҳои милли Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ретсипиенти инвеститсионӣ дар қаламрави СҲШ арзёбӣ карда шуд;

-ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Халқии Чин ҳамчун давлати абарқудрати СҲШ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардида, масъалаҳои расонидани кумаки молиявӣ барои иҷрои лоиҳаҳои бузурги чинӣ, аз ҷумла, амалӣ ва татбиқи лоиҳаи “Як камарбанд, як роҳ”, ки метавонанд самаранокии ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказиро афзоиш диҳанд, баррасӣ шуданд. Тавзеҳ дода шуд, ки бо кумаки лоиҳаҳои калонҳаҷм ва татбиқи барномаҳо дар доираи СҲШ, Чин барои воридшавии минбаъдаи кишварҳои аъзои СҲШ ба фазои ягонаи иқтисодӣ шароити мусоиди иқтисодиву сиёсӣ муҳайё менамояд;

-манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ муайян карда шуданд. Самтҳои афзалиятноки беҳбудии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ собит шудаанд, ки дар афзоиши робитаҳои тиҷорати хориҷӣ, афзоиши гардиши сармояи хориҷӣ, шиддат гирифтани сиёсати содирот, воридшавии технологияи нав ва ғайра ифода ёфтаанд. Исбот шудааст, ки татбиқи самтҳои афзалиятноки муносибатҳои ҳамҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ имкон медиҳад, ки мавқеи кишвар дар низоми муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ мустаҳкам карда шавад. Дар ин замина тадбирҳо

чиҳати беҳтар намудани ҳамкориҳои тижоратӣ иқтисодии кишвар тавассути тавсеаи фаъолияти СҲШ пешниҳод шудаанд.

Алоқамандии мазмуни диссертатсия ба интиҳоби ихтисос.

Диссертатсияи Содиқов Матархон Сокибекович дар мавзӯи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз рӯи ихтисоси ихтисоси 08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти унвони илмии доктори илмҳои иқтисодӣ ба ихтисос мувофиқат мекунад.

Навгони таҳқиқоти диссертатсионӣ тибқи талаботи шиносномаи ихтисосҳои ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳон мутобиқат мекунад.

Доир ба мавзӯи барассишаванда аз ҷониби муаллиф 35 кори илмӣ дар ҳаҷми 12 ҷузъи ҷопӣ, аз он ҷумла 23 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд.

Рӯйхати мақолаҳои ҷопшуда аз рӯи мавзӯ

А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои эътирофшудаи ҚОА ҷоп шудаанд:

1. Содиқов М.С. Шанхайская организация сотрудничества и её взаимодействие с Республикой Таджикистан. [Текст] / М.С.Содиқов, Н.А.Попов, С.Б.Шарипов. Экономика и управление: научно-практический журнал. № 3 (125), 2015. -С. 33-37. ISSN: 2072-8697. (0,25 п.л.)

2.Содиқов М.С. Тенденция развития отношений Республики Таджикистан и ШОС на современном этапе. [Текст] / М.С.Содиқов, Суруши А // Вестник Таджикского национального университета, № 3/7(214), 2016.- С.28-33. ISSN 2074-1847. (0,31 п.л.)

3.Содиқов М.С. Конкурентоспособность субпотенциальных регионов с позиции синергетического эффекта. [Текст] / Аламшоев А,

М.С.Содиқов, // Вестник Таджикского национального университета, №2/9(218), 2016.- С.207-211. ISSN 2413-5151. (0,25 п.л.)

4. Содиқов М.С. Перспективы развития ШОС в условиях экономической интеграции. [Текст] /М.С.Содиқов, М.Данаева, // Вестник Таджикского национального университета, № 2/9, 2017. -С.31-34. ISSN 2413-5151. (0,25 п.л.)

5. Содиқов М.С. Эффективность развития интеграционных процессов стран ЦА. [Текст] /М.С.Содиқов, Ф.Фародов, // Вестник Таджикского национального университета, № 7, 2018. - С.134-139. ISSN 2413-5151 (0,31 п.л.)

6. Содиқов М.С. Шанхайская организация сотрудничества как новый фактор развития в системе международных отношений. [Текст] /М.С.Содиқов, М. Данаева, // Финансово-экономический вестник. № 3,(15), 2018. – С.51-56. ISSN 2663-0389. (0,31 п.л.)

7. Содиқов М.С. Некоторые теоретические вопросы развития международной экономической интеграции. [Текст] /М.С.Содиқов, Ф.Фародов, // Финансово-экономический вестник. №4, (16) 2018. –С.-20-27. ISSN: 2663-0389. (0,43 п.л.)

8. Содиқов М.С. Некоторые вопросы теории организации и развития богарного земледелия в условиях горных зон Таджикистан. [Текст] /М.С.Содиқов,Ф.Ш.Муминов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. № 2.2019.-С.77-81. ISSN: 2413-5151 (0,25п.л.)

9. Содиқов М.С. Марҳилаҳои рушди бозори хизматрасони суғуртаи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / М.С.Содиқов, М. С. Хусайнов //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. № 10-1.2019.-С 187-193. ISSN: 2413-5151. (0,37 ҷ.ҷ.)

10. Содиқов М.С. Современные тенденции и перспективы развития интеграционных связей стран ШОС. [Текст] /М.С.Содиқов, М. Данаева,

//Финансово-экономический вестник. № 3, (19) 2019.- С.137-145. ISSN2663-0389 . (0,43 п.л.)

11. Содиков М.С. ШОС и ее место в развитии экономического сотрудничества стран Центральной Азии. [Текст] /М.С.Содиков, С.Шарипов, // Вестник Таджикского национального университета, № 3(11) 2019.-С. 151-155. ISSN: 2413-5151. (0,25 п.л.)

12. Содиков М.С. Экономическая интеграция центрoазиатских стран в рамках интеграционного объединения ШОС. [Текст] /М.С.Содиков, Ф.Фародов, //Финансово-экономический вестник. № 1 (21) 2020.- С.47-54. ISSN 2663-0389. (0,43 п.л.)

13. Содиков М.С. Таҳлили омилҳои таъсиррасон ба ҷараёни ҷалби сармоягузори мустақими хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] /А.Сафаров, М.С.Содиков, //Паёми молия ва иқтисод.№ 2 (22) 2020.- С. 68-76. ISSN 2663-0389. (0,43 ҷ.ҷ.)

14. Содиков М.С. Ҳамгироии иқтисодии давлатҳои Осиёи марказӣ: муаммоҳо ва имкониятҳои рушд. [Матн] /Б.Сафаров, М.С.Содиков, //Паёми молия ва иқтисод.№ 2 (22) 2020.- С.57-63. ISSN: 2663-0389 (0,37 ҷ.ҷ.)

15. Содиков М.С. Таҳлили бозори хизматрасонии суғурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / М.С.Содиков, М. С. Ҳусайнов // Иқтисодиёти Тоҷикистон. № 3. 2020. –С. 178-185. ISSN: 2310-3957. (0,43 ҷ.ҷ.)

16. Содиков М.С. Таҷрибаи ҷаҳонии ташаккулёбӣ ва рушди сармоягузори хориҷӣ. [Матн] /А.Сафаров, М.С.Содиков, //Паёми молия ва иқтисод. № 9. 2020.-С. 228-233. ISSN: 2413-5151. (0,31 ҷ.ҷ.)

17. Содиков М.С. Таҷрибаи ҷаҳонии танзими давлатии соҳибқори хурду миёна. [Матн] / М.С.Содиков, С. Абдуллоев //Паёми молия ва иқтисод. № 1(25). 2021.-С.80-86 ISSN: 2663-0389 (0,37 ҷ.ҷ.)

18. Содиков М.С. Экономические приоритеты Республики Таджикистан в контексте сотрудничества со странами ШОС. [Текст] /М.С.Содиков, //Научно-политический журнал Академии

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.
№2 (51) 2021.- С.43-54. ISSN: 2664-0651(0,87 п.л.)

19. Содиков М.С. Развитие инвестиционного сотрудничества РТ со странами ШОС. [Текст] /М.С.Содиков, Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. № 2. 2021. - С. 68-76. ISSN: 2413-5151. (0,43 п.л.)

20. Содиков М.С. Перспективы реализации транзитного потенциала Республики Таджикистан в рамках ШОС. [Текст] /М.С.Содиков, Экономика Таджикистана. № 3.2021. -С. 249-257. ISSN: 2310-3957 (0,5 п.л.)

21. Содиков М.С. Сармоягузори хориҷӣ ва рушди устувори иқтисодӣ: умумият ва махсусият. [Матн] / М.С.Содиков, У. Муҳабатов // Паёми молия ва иқтисод. № 3 (27). 2021.-С. 59-67. ISSN: 2663-0389. (0,5 ч.ч.)

22. Содиков М.С. Особенности торгово-экономических и инвестиционных взаимодействий Китая со странами Центральной Азии. [Текст] /М.С.Содиков, //Финансово-экономический вестник. № 4 (28). 2021. -С. 84-91. ISSN: 2663-0389. (0,43 п.л.)

23. Содиков М.С. Иқтидори энергетикӣ ҚТ ҳамчун омили рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тичоратии давлатҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай. [Матн] / М.С.Содиков, //Паёми молия ва иқтисод. № 1 (30). 2022.-С. 140-151. ISSN: 2663-0389. (0,7ч.ч.)

Б) Мақолаҳои ки дар дигар нашрияҳо ҷоп шудаанд:

24. Содиков М.С. Некоторые вопросы теории финансового состояния организации. [Текст] /М.С.Содиков, // Вестник ФЭИТ. № 2(4) Душанбе-2015.С.-23-26. (0,18 п.л.)

25. Содиков М.С. Инфраструктура рынка и некоторые теоретические аспекты его развития [Текст] /М.Содиков, // Назария ва амалияи рушди соҳаҳои иқтисодӣ дар рушди иқтисодӣ. //Маводҳои

конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ Душанбе – 2015.- С.23-26. (0,18 п.л.)

26. Содиков М.С. Зарурияти чалби сармоягузори хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ. [Матн] /М.Содиков, // Ҳолати низоми бонкии ҶТ дар шароити бӯҳрони молиявӣ ва ҷаҳони муосир. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии донишқадавӣ. Душанбе 2016.- С.94-97.(0,18 ҷ.ч.)

27. Содиков М.С. Некоторые вопросы развития международных расчётов в условиях рыночных отношениях. [Текст] /М.С.Содиков. // Состояние банковской системы Республики Таджикистан в условиях финансового кризиса современного мира. Материалы научно-практические конференции института. Душанбе- 2016.- С 53-56. (0,18 п.л.)

28. Содиков М.С. Особенности возникновения международных финансовых организации и их взаимоотношения с РТ. [Текст] /М.С.Содиков. // Эффективное управление государственными финансами в условиях открытой экономики Республики Таджикистан. Материалы Республиканской научно-теоретической конференции. Душанбе – 2016.- С.43-47. (0,25 п.л.)

29. Содиков М.С. Особенности и некоторые аспекты развития туризма в ГБАО. [Текст] /М.С.Содиков. // Проблемы развития международного туризма в Республике Таджикистан. Материалы международной научно-практической конференции. Душанбе 2016.- С35-38. (0,18 п.л.)

30. Содиков М.С. Иқтисодии транзитии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти он дар рушди иқтисодиёти давлатҳои Осиёи Марказӣ. [Матн] /М.Содиков, //Пайёми донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон, №4 (12) Душанбе.2017.- С. 36-39. (0,18 ҷ.ч.)

31. Содиков М.С. Особенности развития экономической интеграции стран Центральной Азии. [Текст] /М.С.Содиков. //Актуальные проблемы экономики и права в условиях глобализации. Материалы Республиканской научно-практической конференции,

посвященной 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан. 29 мая 2021 год.- С. 463-473. (0,62 п.л.)

32. Содиков М.С. Арзёбии иктисодии иктидори транзитии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар ташаккулёбии равандҳои ҳамгироии иктисодӣ. [Матн] /М.Содиков, //Маҷмуаи маводи конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Механизми татбиқи сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити индустриализунонии мамлакат: воқеъият ва дурнамо». Душанбе, ДДМИТ, 2021.-С.261-265. (0,25 ҷ.ч.)

33. Содиков М.С. Рол Шанхайской организации сотрудничества в системе межгосударственных отношений. [Текст] /М.С.Содиков. // Материалы Международной научно-практической конференции «Таджикистан в современной системе международных финансово-кредитных отношений» (г. Душанбе, 26-уми ноябри соли 2021). -С. 92-96. (0,25 п.л.)

34. Содиков М.С. Ҳамкориҳои сармоягузори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ. [Матн] /М.С.Содиков., Б.И.Зухуров //Низоми бучети Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даври истиқлоли давлатӣ: ҳолат ва дурнамои рушди он. Маҷмуаи маводҳои конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявӣ бахшида ба рузи кормандони мақомоти молия. (ш.Душанбе, ДДМИТ,11.12.2021). с.75-80 (0,25 ҷ.ч.)

Монография

[35-М]. Содиков М.С. Сармоягузори мустақими хориҷӣ ҳамчун омил рушди иктисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография /М.С.Содиков., А.А.Сафаров. –Душанбе 2021,-125 с.

Қарор қабул карда шуд:

Диссертатсияи Содиков М.С. дар мавзӯи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иктисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз руи ихтисоси 08.00.14 – Иктисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти унвони илмии доктори илмҳои

иктисодӣ ба Шурои олимони факултет барои муҳокимаи навбатӣ пешниҳод карда шавад.


Хулосаи мазкур дар ҷаласаи кафедраи «Иқтисоди ҷаҳон ва тичорати байналмилалӣ»-и Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон аз 5-феврали соли 2022, суратҷаласаи № 7 қабул гардидааст.

Раисиқунанда:

н.и.и., дотсент, мудирӣ кафедраи

«Иқтисоди ҷаҳон ва

тиҷорати байналмилалӣ»




Давлатшоева З.М.

Котиб:

н.и.и., муаллими калони кафедраи

«Иқтисоди ҷаҳон ва

тиҷорати байналмилалӣ»



Файзуллоева С. Ҷ.

Имзоҳои: Давлатшоева З.М ва Файзуллоева С.Ҷ-ро тасдиқ менамоем.

Сардори шӯбаи кадрҳо

ва корҳои махсус



Шарипов У. А.

«07» 02 2022с.